

**Намоз робитаи мӯъминон бо Худо аст**

الصلوة هي رابطة المؤمنين بربهم

[ Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة ]

**Абдуссатори ҳомид**

2009 - 1430

islamhouse.com

# الصلوة هي رابطة المؤمنين بربهم

« باللغة الطاجيكية »

عبدالستار حميد

2009 - 1430  
**islamhouse**.com

## **Намоз робитаи мӯъминон бо Худо аст**

### **Ба номи Худо**

Рузи маҳшар, ки ҷонгудоз бувад  
Аввали пурсиш аз намоз бувад

Намоз аввалин фармони худо аст.  
Намоз маросими маҳсусе барои парастиши Худо ва  
розу ниёз бо уст. Дар он лаҳза, одамӣ ба камол ва  
шукуҳи бениҳояти оғарида- гори ҷаҳон меандешад,  
саропо шефтаи он мешавад, дилу ҷонаш ба ҳузӯу  
хушӯъ ва фурутани мегарояд, , рукӯъ меқунад, сар ба  
замин мебарад, саҷда меқунад ва забон ба ҳамду санои  
худованд меқушояд, ҳамду тасбех меғүяд.

Паёмбар (с) мефармоянд:  
Намоз шиори яктона-растӣ аст ва мусалмонон ба ҳеч  
вақт набояд аз он ғафлат кунанд.

Намоз ба одам нишоти маънавии хосс медиҳад ва аз  
тамбали ва афсурдагии рӯҳӣ зинда барояш медиҳад . Мо  
бояд дар намозҳо аз Худо талаб кунем, то гуноҳони  
моро бибахшад, (яъне тавба кунем) ва бо Ҳудои худ аҳд  
кунем, ки корҳои бадеро, ки анҷом додаем дигар  
такрор накунем ва онҳоро тарқ намоем. Ҳудои мутаол  
мефармояд:

Эй бандагони исрофкори ман! Эй бандагони маъсият-

кори ман, эй бандагони ман, ки бар худатон зулм кардаед, аз раҳмати ман ноумед набошед, биёед ба сўи ман, ман мепазирам, ман қабул меқунам,. Ба ростӣ, ки Худованд раҳмону раҳим аст. Дар яке аз ҳадисҳои қудсӣ омадааст:

“Нолаи гунаҳкорон дар назди ман маҳбубтар аст аз тасбеҳи тасбеҳгуяндагон”.

Намоз барои муъмин сабаби мӯҳкам шудани тақво ва пешрафти ў дар ростгуй ва дуруст кори аст, ҳамон гуна ки бенамоз будан барои гунаҳкор сабаби бештар шудани гуноҳ ва пешрафт дар бадбаҳти ва торикий аст, то он ҷо ки гунаҳкорро ба дўзах мебарад.

### Тарки намоз

Дар Куръон омадаст, ки баъзе аз аҳли ҷаҳаннамро дар ҳоле ки дар азоб ҳастанд, мепурсанд: Ҷӣ чизе шуморо дар ҷаҳаннам дихил кард?

дар ҷавоби ин савол мегуянд,  
Ки ҳар гиз набудем аҳли намоз.  
Ба мискин надодем ҳар гиз таом,

Аз ин ҷо мефаҳмем, ҷаро намоз дар ислом ин қадар муҳим аст, ҷаро Паёмбар(с) мегӯяд: Намоз амуди дин аст. Чун агар намоз бошад ва ба дурустӣ ичро шавад, ҳама чиз дуруст мешавад. Агар мо намозро тарк кунем, ҳам дар дунё зарар мебинем ва ҳам дар охират.

Зиёнкор ҳастанд аз ҳар чиҳат.  
Чи дар дори дунё чи дар охират.

Аҳамияти намоз дар Ислом  
Дар ин ҳол хонед комил намоз  
Бигардед машғули розу ниёз  
Ки бар мӯъминон ба парвардигор  
Бувад воҷиб ин ҳукм дар рузгор

Намоз ибодате аст, ки дар вақтҳои хосс бар мӯъминон  
воҷиб гардидааст.

Оё ба посуҳи дузахиён гӯш накардед, он ҳангом ки аз  
онҳо пурсиданд: Чи чизе шуморо ба инҷо (дузах) дохил  
карда аст? Гуфтанд: Мо аз намоз- гузорон набудем.  
Паёмбари ислом(с) намозро ба ҷашмаи оби гарме, ки  
бар дари сарои марде ҷараён дошта бошад, ташбеҳ  
кард, агар рӯзе панҷ бор ҳудро дар он шустушӯ дихад,  
ҳаргиз чирк ва олудагӣ дар бадани ў намонад.  
Ҳамоно қасоне аз мӯъминон ҳаққи намозро  
шинохтаанд, ки ҳеч ҷизи дунё онҳоро аз намоз машғул  
намесозад, ва равшани ҷаш- машон яъне молу ва  
фарзандон монеи намоза- шон намешавад. Ҳудованди  
бузург мефармояд:

"гуруҳи мардни муминро қасбу тиҷорат аз зикри  
паовардигорашон ғофил намесозад"

Мардоне ҳастанд, ки тичорат ва хариду фурӯш, ононро аз ёди Ҳудо ва барпо доштани намоз ва пардохти закот боз намедорад. Расули Ҳудо (с) бо вучуди инки башорат ба биҳишт дода шуда буд, худро дар намоз хондан ба заҳмат меандоҳт, зоро Ҳудованд ба ў фармуд: Ҳонаводаи хешро ба намоз хондан амр кун ва бар анҷоми он кушиш кунанда бош.